

УДК 330
ББК 65-56

**ХУСУСИЯТ ВА СОХТОРИ МЕХАНИЗМИ
АМАЛИГАРДОНИЙ ЛОИҲАҲОИ
САРМОЯГУЗОРИИ МИНТАҚАВӢ**

**ОСОБЕННОСТИ И СТРУКТУРА
МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ**

**PECULIARITIES AND STRUCTURE OF
MECHANISM OF REALIZATION OF
INVESTITIVE PROJECTS**

*Рахимова Нигора Шарифчоновна,
ассистент кафедраи молия ва қарзи
ДДҲБСТ (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)*

*Рахимова Нигора Шарифджановна,
ассистент кафедры финансов и
кредита ТГУПБР (Таджикистан,
Худжанд)*

*Rakhimova Nigora Sharifjahnovna,
assistant of the department of finances
and credit under the TSULBP
(Tajikistan, Khujand)*

Калидвожаҳо: механизм, назарияи механизмҳои иқтисодӣ, лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ, механизми сиёсати сармоягузорӣ, хусусияти механизми лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ, сохтори механизми лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ

Дар мақолаи мазкур тафсири шаклҳои гуногуни механизмҳо аз нуқтаи назари илми иқтисод оварда шудааст. Дар он самтҳои асосии сиёсати сармоягузории минтақавӣ таҳлил гардида, мундариҷаи мағҳуми «механизми амалигардонии лоиҳаҳои инвеститсионии минтақавӣ» мавриди баррасӣ ва тавсиф қарор гирифтааст. Усулҳои гуногуни ташкил ва идораи сармоягузориҳо дар механизми лоиҳаи инвеститсионии минтақавӣ пешниҳод шудаанд. Хусусият ва сохтори механизми амалигардонии лоиҳаҳои инвеститсионии минтақавӣ нишон дода шудааст, ки характери онро муҳити сармоягузорӣ, мақсад, сарчашмаи маблагдиҳӣ, объектҳои сармоягузорӣ ва рейтингом лоиҳаҳои инвеститсионӣ муайян мекунанд. Ҳамчунин, вазифаҳои асосии механизм низ зикр шудаанд.

Ключевые слова: теория экономических механизмов, региональные инвестиционные проекты, механизм инвестиционной политики, особенности механизма, структура механизма регионального инвестиционного проекта.

Приведены мнения о различных видах механизмов с точки зрения экономической науки. Дан анализ основных направлений региональной инвестиционной политики, изучено содержание понятия «механизм реализации регионального инвестиционного проекта» и дана его характеристика. Представлены различные методы организации и управления инвестициями в механизме регионального инвестиционного проекта. Показаны особенности и структура механизма реализации регионального инвестиционного проекта, характер которых определяется инвестиционной средой, целью, источниками финансирования, объектами инвестирования и рейтингом инвестиционных проектов. Также отмечены основные задачи изучаемого механизма.

Раҳимова Н.Ш. Хусусият ва соҳтори механизми амалигардонии лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ

Key words: theory of economic mechanisms, regional investitive projects, mechanism of investitive policy, peculiarities of mechanism, mechanism structure

The author of the article adduces opinions concerned with diverse kinds of mechanisms from the point of view of the science of economics. She gives the analyzes of the mainstreams of regional investitive policy, the content of the notion “mechanism of realization of regional investitive project” has been studied and its characteristics are presented. Different methods of organization and management with investments into the mechanism of regional investitive projects are exposed. The author shows the peculiarities and structure of the mechanism in question whose character is determined with investitive milieu, goal, sources of financing, objects of investment and rating of investitive projects. The main assignments of the mechanism studied are underscored as well.

Фаъолияти устувор ва рушди рақобатпазири субъектони хочагидор дар иқтисодиёти минтақавӣ дар бисёр маврид аз гирифтани хадди аксари фоида аз амалигардонии лоиҳаҳои инвеститсионии минтақавӣ вобаста аст. Лекин самтҳои асосии рушди корхона ва ташкилотҳо, ки дар вазифаҳои стратегии афзалиятноки онҳо муайян шудаанд, новобаста аз истифодаи ин ё он воситаҳо, усулу амалҳои иҷроқунандагон ба сабаби набудани механизми доимӣ, яъне ҳамон бизнес-раванде, ки афзалиятҳои лозимаро муайян карда метавонад, дар доираи лоиҳаҳо мумкин аст ба даст наоянд, ё натиҷаи матлуб надиханд. Ин масъала мумкин аст дар чаҳорҷӯбай истифодаи механизми идораи ҳатталимкон мусоиди лоиҳаҳои инвеститсионии минтақавӣ, ки аз ҷониби корхона ва ташкилотҳо дар шароити маҳдудияти захираҳо амалӣ карда мешаванд ва ноил шудан ба мақсадҳои стратегиро таъмин мекунанд, бомуваффақият ҳал карда шавад.

Дигаргунҳои глобалий, ки дар иқтисоди ҷаҳонӣ, аз ҷумла, дар бозорҳои минтақавӣ ба вучуд меоянд, бо равандҳои наздишавӣ ва ба ҳам мутобиқшавии мушкилоти мунтазам идомаёбанд дар низомҳои ташкилий, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва технологӣ вобастаанд. Бинобар ин, дар илми иқтисодӣ категорияҳое коркард карда мешаванд, ки дар сатҳи методӣ ва методологӣ идорашавандагии ин низомҳои танзимашон мушкилро таъмин намуда метавонанд.

Дар бисёр мавридҳо ҳангоми коркард ва амалигардонии тарзҳои идоракунии чунин низомҳои категорияҳои «механизми хочагидорӣ», «механизми иқтисодӣ», «механизми ташкилий-иктисодӣ», «механизми амалигардонӣ» ва гайра истифода бурда мешаванд.

Дар адабиёти илмии иқтисодӣ намудҳои гуногуни механизмҳо зикр мешаванд ва дар бисёр ҳолатҳо сатҳи баланди номуайяни истилоҳӣ таъқид мегардад. Аксаран, таърифи механизмҳо аломатҳои хело васеъро дарбар мегирад, ки он имкони ба мағҳуми механизм ворид соҳтани раванди дилҳоҳи иқтисодӣ, ё ташкилиро дар низоми хочагидорӣ фароҳам меорад [4; 9; 12; 13; 17; 18]. Барои он ки нисбат ба объекти тадқиқотамон – лоиҳаи инвеститсионии минтақавӣ амсила коркард намоем, бо таърихи пайдоши ин мағҳум шинос мешавем.

Бори аввал истилоҳи «механизм» ба илми иқтисоди шӯравӣ дар охири солҳои 60-уми асри гузашта ворид карда шуда буд. Категорияи «механизм» дар иқтисодиёт нисбат ба механизми хочагидории иқтисодиёти нақшавӣ, ки ба ин тадқиқот академик Л.И. Абалкин ибтидо гузошт, мавриди татбик қарор гирифт. Ӯ ба механизми

хочагидорй таърифи зерин додаст: тарзи ташкили истехсолоти чамъиятй бо шакл ва усулҳо, омилҳои иқтисодӣ ва меъёрҳои ҳуқуқии ба худ хос [2, с. 10]. Инчунин, ӯ қайд кардааст, ки механизми хочагидории чамъияти сотсиалистӣ дорои сохтори ба қадри кофӣ мураккаб мебошад. Байни қисматҳои сохтории муҳими он қисматҳои зеринро чудо кардан мумкин аст:

- шакли ташкили истехсолоти чамъиятй (тақсимоти меҳнат, тахассуси истехсолот, ҷойиркуни он ва гайра, тавассути такмили онҳо ҷомеа ба инкишофи қувваҳои истехсолкунанда таъсир мерасонад ва афзоиши самаранокии истифодаи онҳоро таъмин менамояд);

- шаклҳои робитаҳои хочагидорӣ, ки ба туфайли онҳо дар иқтисодиёт «мубодилиа ба худ хоси моддаҳо», аз он ҷумла, гардиши воситаҳои истехсолот, муносибатҳои молиявӣ-қарзӣ ва гайра. амалӣ мегардад;

- сохтор, шаклу усулҳои банақшагирӣ ва роҳбарӣ ба хочагӣ, ки дар ҳайати он якҷоя бо шакл ва усулҳои иқтисодӣ ҳамчунин шаклу усулҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ-психологиро ҷудо кардан мумкин аст;

- маҷмӯи фишангҳо ва омилҳои иқтисодӣ ба истехсолот ва иштирокдорони фаъолияти хочагидорӣ, ки бо ёрии онҳо мувоғиқат ва ҳавасмандгардонии фаъолияти хочагидорӣ таъмин карда мешавад [1, с.104].

Чунин тасвия ба қадри кофӣ унсурҳоеро дарбар мегирад, ки ба он раванди иқтисодӣ ва ташкилий дар низоми хочагидорӣ доҳил карда шудааст. Дар раванди ҷаҳонишавӣ ин таъриф бояд бо назардошти тартибот ва шароитҳои иқтисодиёти мусосир ва падидаҳои буҳронӣ тафсир карда шавад.

Истилоҳи «механизм» дар соҳаҳои гуногуни дониш мавқеи мустаҳкамро ишғол намудааст ва онро унверсалӣ ҳисобидан мумкин аст. Категорияи мазкурро моҳиятан омӯхта, А.Е. Мелников таърифи зеринро пешниҳод кардааст: Зери истилоҳи «механизм» низоми иерархии мураккабташкилоти усулҳо, олатҳо, фишангҳоро фаҳмидан мумкин аст, ки ба равандҳо ба манғиати такмили сифатии сатҳи амалигардонии онҳо таъсир мерасонад [11].

Аз гуфтаҳои боло дида мешавад, ки мағҳуми «механизм» асосан аз амалкарди раванди муайян сарчашма мегирад ва ин амалкард бо тарз, усул ва таркиби низом муайян карда мешавад, лекин дар он ҳусусияти робита байни ҷузъҳои он муайян нагардидааст.

Дар илми иқтисод мағҳуми «механизм»-ро ҳамчун раванде, ки дорои шакл, усул ва олот аст, ё ҳамчун низоми унсурҳои бо ҳам алоқаманд баррасӣ менамоянд [5, с. 9].

Дар таърифи мазкур ба заҳираҳои механизм ва принсипҳои якҷояшавии онҳо диққати маҳсус додан лозим буд. Қисми таркибии механизм, одатан, олатҳо – заҳираҳо мебошанд, ки дар раванди иқтисодӣ масраф намегарданд, лекин онро дастгирӣ менамоянд, ин заҳираҳо низ бояд дар сохтори он инъикос ёбад.

Ҷоизаи нобелӣ дар соҳаи иқтисодиёт соли 2007 ба Лео (Леонид) Гурвич (Leo Hurwicz), Родҷер Майерсон (Roger Myerson) ва Эрик Маскин (Eric Maskin) барои «саҳми умда дар назарияи механизмҳои иқтисодӣ» дода шуда буд. С. Измалков, К. Сонин, М. Юдкевич дар мақолаи худ қайд кардаанд, ки дар таърифи нисбатан дақиқи Л. Гурвич механизм ҳамчун ҳамкории байни субъектон ва марказ, ки аз се давра иборат аст, муайян шудааст: ҳар як субъект ба таври алоҳида ба марказ маълумот мі мефиристад; марказ ҳамаи маълумотҳоро гирифта, натиҷаи эҳтимолиро ҳисоб

Раҳимова Н.Ш. Хусусият ва сохтори механизми амалигардонии лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ

менамояд: $Y = f(m_1, \dots, m_n)$; марказ натиҷаро Y эълон мекунад ва аз рӯи зарурат онро ба ҳаёт татбиқ менамояд [6, с. 8].

Муносибати мазкурро чунин шарҳ додан мумкин аст. Масалан, мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии маҳаллӣ аз ҳар худуди худ ба Ҳукумати кишвар (марказ) дар бораи имконият ва талабот мълумот пешниҳод менамояд. Марказ пешниҳодҳои воридшударо таҳлил намуда, баҳри дар оянда мусоидат намудан барои амалигардии ин ё он лоиҳа натиҷаи ниҳоиро мебарорад. Дар ин маврид, марказ нақши ҳамоҳангсозро иҷро мекунад, ки ба туфайли ворид гардидан мълумоти доимӣ ҳамеша аз рафти кор дар маҳалҳо боҳабар аст. Қарори ҳукумат дар чунин ҳолат ба ҳамаи иштирокдорони лоиҳа муғид аст, бинобар ин, ба идоракуни мъмурӣ-фармонфармой эҳтиёҷ вучуд надорад.

Л. Гурвич (L. Hurwicz) ва С. Рейтер (S. Reiter) назарияи «механизмҳои аз лиҳози иттилооти самарабахши иқтисодӣ»-ро коркард намуда, қайд мекунанд, ки механизм сохтори амсилаи математики буда, ниҳодҳоро ҳамчун низомҳое, ки барои ташкил ва ҳамоҳангсозии фаъолияти иқтисодӣ (истеҳсолот, истеъмолот, мубодила) дар сатҳи мухталифи робитаҳои иқтисодӣ (тамоми иқтисодиёт, давлат, корхона ва ҳочагии хонагӣ) пешбинӣ шудаанд, инъикос мекунад [20, с. 16].

Дар таърифи мазкур механизм ҳамчун таъминкунандай интиқоли иттилоот дар раванди иқтисодӣ дар чаҳорҷӯбаи ҳалли вазифаҳои гуногун тавсиф гардидааст. Зимнан муносибати иттилоотӣ на манфиатҳои объективии субъектон ва хусусияти равандҳоеро, ки дар самти ҳочагидорӣ ҷорӣ мешаванд ва на самаранокии фаъолияти танзимгари бозориро ба назар мегирад.

Табиат ва таҳаввулоти категорияи механизмро дар илми иқтисод баррасӣ карда, В.И. Бархатов дуруст қайд намудааст, ки механизми иқтисодӣ асоси механизми ҳочагидорӣ, тарзи мувофиқанамоии манфиатҳои иқтисодӣ, ки тарзи азхудкунии дар ҳамин низом амалкунандаро инъикос менамояд, ба ҳисоб меравад [3, с. 11].

Дар натиҷаи гузаронидани таҳлили муқоисавии алomatҳои мағҳуми «механизм» А.Ю. Чаленко чунин хусусиятҳои фарқкунандай механизми иқтисодиро чудо намуд:

1. Механизм бе раванд вучуд дошта наметавонад, барои он ки қисми таркибии он ба ҳисоб меравад ва танҳо барои иҷрои вазифаҳои равандӣ нигаронида шудааст;

2. Механизм идоракуни худро надорад, он гӯё «бебҳаракат» буда, дар ҳолати интизории идоракуни раванд қарор дорад;

3. Васл намудани механизм бо идоракунӣ мӯҳтавои доҳилии раванд, «ноу-хау»-и онро ифода мекунад.

Дар асоси гуфтаҳои боло, ў чунин таърифи механизмро дар иқтисодиёт пешниҳод менамояд: «Механизм маҷмӯи заҳираҳои раванди иқтисодӣ ва тарзҳои ба ҳам пайвастани онҳо мебошад» [19, с. 30].

Масъалаҳои такмили механизмҳои идоракуни лоиҳаҳои минтақавиро барои рушди устувори минтақа таҳқиқ намуда, М.П. Логинов ва А.А. Муринович механизмҳоро дар иқтисодиёт ба ҷаҳор сатҳ ҷудо кардаанд:

Сатҳи аввал – байналхалқӣ. Механизмҳои иқтисодии байналхалқӣ ҳамкории иқтисодҳои миллиро таъмин менамоянд. Дар ин ҷо ниҳодҳои байналхалқӣ ҳамчун танзимгар баромад мекунанд. Механизмҳои иқтисодии сатҳи аввал вобаста аз ҳамгириони иқтисодҳои миллӣ ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ таъсири зиёд ва ё кам мерасонанд.

Сатҳи дуюм – миллӣ. Механизми иқтисодии миллӣ ба таври институтсионаӣ

амалкарди иқтисодиётро тибки режими иқтисодии давлатй таъмин менамояд.

Сатҳи сеюм – минтақавӣ ва соҳавӣ. Механизми иқтисодии минтақавӣ ба таври институтсионалӣ амаликарди иқтисодиётро дар минтақа якҷоя бо механизмҳои иқтисодии сатҳи аввал ва дуюм таъмин менамояд ва барои инкишофи иқтисодиёти минтақа ва амалигардонии мақсадҳои иқтисодии мақомоти минтақавии ҳокимият хизмат мекунад. Механизми иқтисодии соҳавӣ ба идоракуни субъектони низоми иқтисодӣ, ба монанди бозор, соҳа, кластерҳо, субъектони фаъолияти хочагидории сатҳи федераливу минтақавӣ ва файраҳо равона карда шудааст.

Сатҳи чорум – маҳаллӣ. Дар ин ҷо механизмҳои идоракуни дар сатҳи худидоракуни маҳаллӣ (муниципалитет), субъектони фаъолияти хочагидорӣ фаъолият мекунанд [9, с. 647].

Мутобиқан ба тартиби боло ду навъи механизмҳо чудо карда шудаанд: механизмҳои иқтисодие, ки низомҳои иқтисодиро тарики институтсионалӣ идора мекунанд ва механизмҳое, ки мақсадҳои субъектро нисбат ба объекти идора амалӣ менамоянд. Дар доираи ин муносибат масъалаҳои муҳими тавсия ва амалкарди механизмҳои иқтисодӣ ҳалли худро намеёбанд. Аз ҷумла ҳусусияти робитаи байни унсурҳои механизмҳои омӯхташаванда муайян нагардидааст, мутобиқати умумӣ ва маҳсус дар механизмҳои мушахҳас күшода дода нашудааст; таҳлили механизмҳои иқтисодӣ бо таҳлили низомманд вобастагӣ надорад; натиҷаҳои кори механизмҳо муайян нагардидаанд. Пеш аз ҳама, маҳз ҳамин вазифаҳоро дар доираи тадқиқоти ҳозир дар иртибот бо категорияи механизми амалигардонии лоиҳаҳои инвеститсионии минтақавӣ ҳал намудан лозим аст.

Инкишофи иқтисодии минтақаҳо ва воҳидҳои маъмурӣ-ҳудудии онҳо аз бисёр ҷиҳат аз ҳусусиятҳо ва соҳтори механизми амалигардонии лоиҳаҳои инвеститсионӣ вобаста аст, ки ба онҳо дар раванди инвеститсионӣ мавқеи назаррас чудо карда шудааст. Лоиҳаҳои инвеститсионии минтақавӣ ҳамчун олати самараноки рушди устувори иҷтимоӣ-иктисодии ҳудудҳо баромад карда, намудҳои алоҳидаи фаъолияти иқтисодиро бо дастгирии воқеии инвеститсионӣ таъмин мекунанд ва ба баланд бардоштани фаъолнокии инвеститсионӣ дар сатҳи минтақавӣ мусоидат менамоянд.

Дар шароити мусоир раванди инкишофи низомҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ асоснок намудани ташкили маҷмӯи механизмҳоро пешбинӣ менамояд, ки ба бунёди муҳит барои амалиёти инвеститсионии фаъол имконият медиҳад. Ин муҳитро дар раванди ташаккул ва амалигардонии сиёсати илман ва амалан асосноки инвеститсионии минтақавӣ ташкил кардан мумкин аст. Натиҷаи самараноки амалигардонии сиёсати сармоявии минтақа аз ҳамкории мураттаби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, мақомоти худидораи маҳаллӣ ва соҳторҳои соҳибкорӣ вобаста аст.

Дар шароити мусоирни хочагидорӣ байни самтҳои асосии сиёсати сармоягузории минтақавӣ, ки дар асоси ҳамкориҳои ҳокимияти минтақавӣ, худидораи маҳаллӣ ва соҳторҳои соҳибкорӣ ба вуқӯй мепайвандад, баъзе аз муҳаққиқон унсурҳои зеринро чудо кардаанд:

- назорати маҷрои сармояҳо ба объектҳои калидӣ;
- тағйироти сарчашмаҳои маблаггузории сармояҳо, иваз кардан маблагчудо-куниҳои бучавӣ бо захираҳои сармоягузорони ҳусусӣ (корпоративӣ ва инфиродӣ);
- гузариш ба шаклҳои нави ташкилӣ ва усулҳои иқтисодии идоракуни лоҳаҳои инвеститсионӣ;

Раҳимова Н.Ш. Хусусият ва соҳтори механизми амалигардонии лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ

- афзалиятнокии лоиҳаҳо, ки аҳамияти хоса, харочотбарории босуръат, аз нуқтаи назари ташкили ҷойҳои кории нав ва воридшавии «пулҳои тез» ба буҷаи маҳаллӣ бартарият доранд [16].

Сиёсати инвеститсионӣ бе амалигардонии механизми мушаххас вучуд дошта наметавонад ва инҳоро дар бар мегирад:

1. Коркарди концепсияи сиёсати инвеститсионӣ, интихоби самтҳои стратегӣ ва афзалиятноки рушди соҳаҳои инвеститсионӣ, инчунин, олатҳои танзим;

2. Муҳайё кардани базаи меъёри ҳуқуқии зарурӣ барои амаликарди бозори инвеститсионӣ;

3. Дар самти танзими инвеститсияҳо муайян намудани ваколатҳо ва тартиби ҳамкории байни мақомоти идораи минтақавӣ ва маҳаллӣ;

4. Ташаккули инфрасоҳтори бозори инвеститсионӣ;

5. Назорати амалигардии сиёсати инвеститсионӣ.

Дар асоси постулатҳои назария механизмҳои иқтисодӣ ва бо назардошти рушди самараноки иҷтимоӣ-иқтисодии маҳалл, ки вазифаи матлуби иҷтимоии мақомоти идораи давлатии маҳаллӣ ба ҳисоб меравад, муайян карда шудааст, ки механизми иқтисодии идораи давлатии маҳаллӣ аз маҷмӯи имконпазири алтернативаҳои ҳамкориҳо дар низоми субъектон «шаҳрвандон – мақомоти худидора – давлат-марказ» иборат мебошад. Маҷмӯи мазкур бо таваҷҷӯҳ ба рафтори оқилонаи субъектон дар анъанаву маданияти ташаккулӯфта ва дар шароити ошкорбаёнӣ амалкунанда таҳия гардидааст, ки ба рушди самараноки иҷтимоӣ-иқтисодии маҳаллӣ оварда мерасонад [7, с. 225].

Ташаккули механизми амалигардонии лоиҳаҳои инвеститсионии минтақавӣ хусусиятҳои сершумори худро дорад, ки хусусияти он тавассути муҳити сармоягузорӣ муайян карда шуда, бо мақсадгузорӣ, муайян намудани сарчашмаи маблағгузорӣ, объекти сармоягузорӣ, арзёбиву дараҷабанди лоиҳаҳои сармоягузорӣ зоҳир мегарданд. Дар натиҷаи дигаргуншавии муҳити сармоягузорӣ ва мутаносибан ҷаззобии сармоягузории минтақа зарурати бознигарии давра ба давраи лоиҳаи сармоягузорӣ ба миён меояд. Барои коркарди лоиҳаи сармоягузорӣ таносуби мақсади инвестор, даромади матлуб ва муҳлати амалигардонии лоиҳаро бо муҳити инвеститсионии минтақа муайян кардан лозим аст. Ба гайр аз ин, лоиҳаи инвеститсионӣ дар ҳар минтақа хусусияти худро дорад, ки ба он омилҳои зерин сабаб мегарданд:

- сиёсати иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, ки дар минтақа амалӣ мегардад;

- бузургии иқтидори истеҳсолии мавҷуда;

- ҷойгиршавии чуғрофӣ;

- шароитҳои табиӣ-иқлими;

- ҷолибияти минтақа барои инвеститсияҳои ҳориҷӣ ва Г.

Мулоҳизаҳои мазкур ба пурра тасаввур кардан ва таҳлил намудани равандҳое, ки бо механизми амалигардонии лоиҳаҳои инвеститсионии минтақавӣ вобастаанд, имконият медиҳанд. Таҷриба нишон медиҳад, ки дар баъзе минтақаҳои мамлакат барои ҳал намудани муаммои самаранокии пасти амалигардии барномаҳои давлатӣ дар ин ё он соҳаҳои иқтисодӣ механизмҳое ба кор бурда мешаванд, ки ба ҷорӣ намудани усуљҳо ва стандартҳои идораи барномаҳо ва лоиҳаҳои инвеститсионӣ асос ёфтаанд.

Г.С. Староверова дар асараи «Арзёбии иқтисодии сармоягузорӣ» нишондиҳандаҳо ва усуљҳои арзёбии иқтисодии самаранокии лоиҳаҳои сармоягузории воқеиро баррасӣ намуда, таърифи «механизми ташкилий-иқтисодии амалигардонии лоиҳа»-ро

пешниҳод кардааст. Аз рӯи ақидаи ӯ, механизми ташкилӣ-иқтисодии амалигардонии лоиҳа шакли ҳамкории иштирокдорони лоиҳа мебошад, ки дар маводҳои лоиҳавӣ ба мақсади таъмини татбиқпазирӣ лоиҳа ва имконияти ба инобат гирифтани манфиати ҳар як иштирокдори лоиҳаи сармоягузорӣ сабт карда мешавад [14, с. 101].

Қисми таркибии муҳими идоракунии лоиҳаҳои сармоягузорӣ механизми ташкилӣ-иқтисодии коркард ва амалигардонии лоиҳаҳои сармоягузорӣ мебошад. Зери ин мағҳум маҷмӯи усулҳои асосноккунии техникӣ-иқтисодии қарорҳои лоиҳавӣ, марҳилаҳои амалигардонии лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ташкили идораи лоиҳаҳо, таҳқиқи муҳити беруна ва шартҳои амалигардонии лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ки ба вазъи объектҳои сармоягузории воқеӣ ва самаранокии онҳо таъсир мерасонанд, фахмида мешавад [10, с. 8].

Механизми амалигардонии лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ ба ақидаи мо барои ба ҳадди аксар расонидани самараи сармоягузорӣ (аз он ҷумла даромад) ва то ҳадди ақалл кам гардонидани ҳарочот ва ҳавфи сармоягузорӣ, ки бо лоиҳа алоқаманданд, пешбинӣ шудааст. Дар лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ истифодаи усулҳои гуногуни ташкил ва идораи сармоягузорӣ, сарчашмаҳои маблағгузорӣ, шаклҳои ҳамкории субъектони сармоягузоришиаванда, шаклҳои моликият ва ҳочагидорӣ имконпазир ва зарур аст.

Механизм бояд воситаҳои муайянро дар бар гирад, ки бо ёрии онҳо ноил гардидан ба мақсадҳои лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ, маҳсусан, маҷмӯи усулҳои иқтисодӣ, маъмурӣ ва иҷтимоӣ-психологии идоракунӣ, инчунин низоми таъмини амали ин усулҳо пешбинӣ мешавад. Ҷудо намудани чунин қисматҳои соҳтории механизми амалигардонии лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ ба мақсад мувоғиқ аст: меъёри-хуқуқӣ, институтсионалӣ, бучавӣ, молиявӣ, захиравӣ, кадрӣ, иттилоотӣ.

Коркарди механизми амалигардонии лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ дар ташаккули соҳторҳои ташкилии нави идоракунии фаъолияти инвеститсионӣ, ҷорӣ намудани принципҳои нави фарҳанги сармоягузорӣ, созмони низоми самараноки назорати сармоягузории стратегӣ ва истифодаи дигар олатҳои идоракунӣ, молиявӣ, ҳочагидорӣ ва бозорӣ таҷассум мегардад.

Ҳамин тавр, таъсири мақсадноки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба ҳамаи иштирокдорони раванди сармоягузорӣ бо манфиати ноил гардидан ба мақсадҳои пешбiniшудai рушди сармоягузории минтақа – моҳияти механизми амалигардонии лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ ба ҳисоб меравад.

Оид ба масъалаи соҳтори механизми амалигардонии лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ ақидаҳои гуногун мавҷуданд, лекин фарқи ҷиддӣ байни онҳо дида намешавад. Масалан, ба механизми амалигардонии лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ ниҳодҳоеро мансуб медонанд, ки дар доираи мақсадҳои гузошташуда, ҷораҳои мушахҳас ва инчунин захираҳоеро, ки барои ба мақсад расидан ҷудо гардидаанд, амалӣ менамоянд.

Механизми амалигардонии лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ бояд интиҳоби самти амалигардонӣ, ниҳодҳои амалигардонӣ ва сарчашмаҳои маблағгузориро инъикос намояд [15, с. 22].

Механизми амалигардонии лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ чунин унсурҳоро дар бар мегирад:

- хӯҷҷатҳои меъёри, ки дар асоси он ҳамкории иштирокдорон амалӣ мегардад;

Раҳимова Н.Ш. Хусусият ва соҳтори механизми амалигардонии лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ

- ўҳдадориҳое, ки иштирокдорон вобаста ба иҷроиши фаъолияти муштарак оид ба амалигардонии лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ қабул мекунанд, кафолати ўҳдадориҳо ва музозот барои вайрон кардани онҳо;

- шарти маблағгузории сармоягузориҳо, алалхусус, шартҳои асосии созишномаҳои қарзӣ (муҳлати қарз, фоизи қарз, муҳлати пардоҳти фоиз ва гайра);

- шартҳои маҳсуси гардиши маҳсулот ва захираҳо байни иштирокдорони лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ (масалан, бебозгашт пешниҳод намудани воситаҳои асосӣ барои истифодаи доимӣ ва гайра.);

- низоми идораи амалигардонии лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ, ки ҳамзамонии фаъолияти иштирокдорони алоҳида, ҳимояи манфиатҳои ҳар яки онҳо ва ислоҳи саривақтии фаъолияти ояндаи онҳоро бо мақсади бомуваффақ ба итном расонидани лоиҳа таъмин менамояд;

- чораҳо оид ба дастгирии молиявӣ, ташкилӣ ва дасгириҳои дигари тарафайн, аз ҷумла ҷораҳои дастгирии давлатӣ;

- хусусиятҳои асосии сиёсати ҳисобии ҳар як ширкати-иштирокдор.

Мутобики тартиботи маъмул, шакли намунавии механизм бояд чунин қисмҳоро дар бар гирад:

- субъект – қувваи ҳаракатдиҳанда, ки ин механизмо бошуурона ба кор медарорад;

- мақсадҳо – натиҷаҳои матлуби пепбинишаванди кори механизм;

- усулҳо – олот, тарз ва технологияҳои равандҳои ноил гардидан ба мақсадҳои гузошташуда;

- шакл – барасмиятдарории ташкилӣ ва ҳуқуқии таъминоти методӣ;

- воситаҳо – маҷмӯи намудҳо ва сарчашмаи захираҳо, ки барои расидан ба мақсадҳои гузошташуда истифода бурда мешаванд;

- объектҳо – субъектони ҳочагидорӣ, муҳити иқтисодӣ [8,с.35-40].

Инак, мо қарор додем, ки механизмо аз нуқтаи назари амалкард дар доираи муносибати равандӣ баррасӣ мекунем. Сабаби истифодаи муносибати равандӣ дар он аст, ки мо, мисли аксари иқтисоддонон бар онем, ки ҳудтанзими низомҳои иқтисодӣ гайримкон аст. Бинобар ин, мағҳуми «механизм»-ро ҳамчун маҷмӯи равандҳои идорашаванда баррасӣ кардан лозим аст, ки дар вуруди онҳо захираҳо қарор доранд, дар ҳуруҷ бошад мақсадҳои амалишуда. Чунин муносибат ҳангоми тасавури механизм ба ҳайси унсури асосии раванди идоракунӣ, ки табиист, унсурҳои фаъол (субъектони идоракунӣ)-ро дар шахсияти соҳторҳои давлатӣ, ниҳодҳои сармоягузорӣ, худи соҳибкорон пешбинӣ мекунад, барои амалӣ намудани вазифаи раванд – табдили «вуруд» ба «ҳуруҷ» имконият медиҳад. Дар ин маврид, зери мағҳуми «вуруд» ҳолати ҷории низом фаҳмида мешавад, зери мағҳуми «ҳуруҷ» ҳолати матлуб. Бо ибораи дигар, механизм барои субъектони мазкур, унсури функционалии идоракунӣ, қисми олатии он, ки бо ёрии он равандҳо, дар ҳолати мо бошад, равандҳои амалигардонии лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ амалӣ карда мешаванд, ба ҳисоб меравад.

Ҳангоми омӯзиши механизми лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ бояд мақсади кори механизм муайян карда шавад. Аввалан, истифода бояд дастрасиро ба нишондиҳандаҳои муайяни ҳолати низом (ҳаҷм ва соҳтори захираҳои инвеститсионӣ) таъмин намояд. Сипас, вай бояд рушди устувори иҷтимоӣ-иқтисодии вазъи минтақа, мутаносибии онро таъмин намояд ва бо ин роҳ ба афзоиши иқтидори истеҳсолӣ-иқтисодии он мусоидат кунад.

Агар чузъҳои таркибии механизмо ҳамчун низоми дилҳоҳи идорақунӣ баррасӣ кунем, якчанд унсурҳои умдаро қайд кардан мумкин аст, ба монанди:

- субъект ва объекти идорақунӣ;
- мақсад ва вазифаи идорақунӣ;
- меъёри самаранокии идорақунӣ;
- захираҳои идорақунӣ;
- усул ё тарзи идорақунӣ, ки дар шакли олатҳо (фишангҳо)-и механизми идорақунӣ амалӣ мегарданд.

Меъёри асосии самаранокии кори механизим, вектори мақсади асосии он – афзоиши сармоягузорӣ ва такмили сифатии иқтидори истеҳсолии корхонаҳои минтақа мебошад, ки ба амалӣ гардонидани бартарияти рақобатии маҳсулоти ватанӣ дар бозорҳои доҳилӣ ва беруна имконият медиҳад.

Ҳамин тавр, вазифаи асосии механизмо ба таври зайл қайд кардан мумкин аст:

- таъмини ягонаи ташкилии субъектони хоҷагидор дар баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти минтақаӣ;
- фароҳам овардани шароитҳои зарурӣ барои дигаргунсозии муносибатҳои иқтисодӣ;
- бомуваффақият ҳал намудани масъалаҳои рушди устувори иқтисодӣ ва иҷтимоии минтақа.

Пайнавишт:

1. Абалкин Л.И. *На пути к реформе: Хозяйственный механизм развитого социалистического общества; Новый тип экономического мышления; Перестройка: пути и проблемы. Избранные труды в 4 тт.* – М.: Экономика, 2000. – Т. II. – 912 с.
2. Абалкин Л.И. *Хозяйственный механизм развитого социалистического общества.* М.: Мысль, 1973. 263 с.
3. Бархатов В.И. *Природа и эволюция хозяйственного механизма в России // Вестник Челябинского государственного университета.* 2016. - № 2 (384). Экономические науки. Вып. 52. - С. 9-15.
4. Бычкова А.Н. *Экономический механизм: определение, классификация и применение // Вестник Омского университета. Серия экономика,* 2010, - № 4. - С. 37-43.
5. Векленко В.И., Пугач С.П. *Сущность экономического механизма устойчивого развития АПК // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии.* 2016. - № 2. - С. 8-12.
6. Измалков С., Сонин К., Юдкевич М. *Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по экономике 2007 г.) // Вопросы экономики.* 2008. - № 1. - С. 4-26.
7. Канат Алин. *Понятие и содержание экономического механизма местного государственного управления // Актуальные проблемы экономики,* 2013. - №3 (141). - С. 219-226.
8. Кашина Н. *Система управления инвестициями на региональном уровне // Инвестиции в России.* - 2006. - №8. - С. 35-40.
9. Логинов М.П. Муринович А.А. *Формирование механизмов управления региональными проектами в России (кибернетический подход) // Региональная экономика: теория и практика,* 2017, т. 15, вып. 4, - С. 644-657.
10. Мацнева Е.В. *Организационно-экономический механизм разработки и реализации инвестиционных проектов. Автореф. дисс. к.э.н. - Москва,* 2006. - С. 8.

Раҳимова Н.Ш. Хусусият ва соҳтори механизми амалигардонии лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ

-
11. Мельников А.Е. К вопросу о понятии финансового механизма // Управление экономическими системами. 2017. № 7 (101). <http://uecs.ru/uecs-101-1012017/item/4479-2017-07-06-07-55-38>
 12. Павленко Н.Е. Формирование и развитие экономического механизма в сельском хозяйстве России (теория, методология, практика): автореф. дисс. док. эк. наук. – М., 2012. – 50 с.
 13. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М., (ИНФРА-М, 2011) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/189)
 14. Староверова Г.С. Экономическая оценка инвестиций. – М.: КНОРУС, 2006. – 312 с.
 15. Султанов З.С., Шарипов Ш.Р. Инвестиционные проекты как важнейший механизм привлечения инвестиций в экономику // Экономика Таджикистана. 2018. - № 1. - С. 21-24.
 16. Удалов А.Н. Методологии и механизмы реализации региональной инвестиционной политики на основе взаимодействия региональной, муниципальной власти и бизнес структур // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №3 (2016) <http://naukovedenie.ru/PDF/28EVN316.pdf>
 17. Ходос Д.В., Иванов С.Г., Дьяченко О.Г. Экономический механизм развития АПК региона // Вестник КрасГАУ. – 2013. – № 12. – С. 24-28.
 18. Цхурбаева Ф.Х., Фарниева И.Т. Организационно-экономический механизм управления предприятиями АПК // Экономический вестник Ростовского государственного университета, 2009, Том 7, № 2 (часть 3). - С. 151-154.
 19. Чаленко А.Ю. О понятийной неопределенности термина «механизм» в экономических исследованиях // Экономика промышленности. 2010. № 3 (51). - С. 26-33. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatiyu-neopredelennosti-termina-mehanizm-v-ekonomicheskikhissledovaniyah>.
 20. Hurwicz Leonid, Reiter Stanley. *Designing Economic Mechanisms*. Cambridge University Press, 2006. 344 p.

Reference Literature:

1. Abalkin. L. I. *On the Way to Reform: Economy Mechanism of Developed Socialist Society; New Type of Economic Thinking; Reconstruction: Ways and Problems. Selected Works in 4 volumes*. M.:Economics, 2000. V. II. – 912 pp.
2. Abalkin L. I. *Economic Mechanism of Developed Socialist Society*. M.: Thought, 1973. – 263 pp.
3. Barhatov V. I. *Nature and Evolution Economic Mechanism in Russia* // Bulletin of Chelyabinsk State Universti. 201, N2 (384). Sciences of Economics. Issue 52. – pp. 9-15
4. Bychkova A. N. *Economic Mechanism: Definition, Classification and Application* // Bulletin of Omsk University. Economics Series, 2010, N4, - pp. 37-43
5. Veklenko V. I., Pugach S. P. *The Essence of Economic Mechanism of AIC Sustainable Development* // Bulletin of Kursk State Agricultural Academy. 2016, N2. – pp. 8-12
6. Izmalkov S., Sonin K., Yudkevich M. *The Theory of Economic Mechanisms (Nobel Prize in Economics for 2007)* // Issues of Economics. 2008, N1. – pp. 4-26.
7. Kanat Alin. *Concept and Content of Economic Mechanism Appertaining to Local State Management* // Actual Problems of Economics. 2013, N3 (141). – pp. 219-226

8. Kashina N. *The System of Management with Investments on a Regional Level // Investitures in Russia.* – 2006, N8. – pp. 35-40
9. Loghinov M. P., Murinovich A. A. *Formation of Mechanisms Managing Regional Projects in Russia (Cybernetic Approach) // Regional Economy: Theory and Practice.* 2017, V. 15, Issue 4. – pp. 644-657
10. Matsneva Ye. V. *Organizational – Economic Mechanism of Elaboration and Realization of Investitive Projects. Synopsis of candidate dissertation in economics.* – Moscow, 2006. – p. 8
11. Melkinov A. Ye. *To the Issue of the Notion “Financial Mechanism” // Management with Economic System.* 2017, N7 (101). <http://uecs.ru/uecs-101-1012017/item/4479-2017-07-06-07-55-38>
12. Pavlenko N. Ye. *Formation and Development of Economic Mechanism in Agriculture of Russia (Theory, Methodology, Practice). Synopsis of doctoral dissertation in economics.* –M., 2012. – 50 pp.
13. Reizberg B. A., Lozovsky L. Sh., Starodubtseva Ye. B. *Contemporary Dictionary on Economics. The 6-th edition, revised and enlarged.* – M., (INFRA-M, 2011) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/189
14. Staroverova G. S. *Economic Assessment of Investments.* – M.: KNORUS, 2006. – 312 pp.
15. Sultanov Z. S., Sharipov Sh. R. *Investitive Projects as the most Important Mechanism of Attraction of Investments into Economy // Tajikistan Economy.* 2018, N1. – pp. 21-24.
16. Udalov A. N. *Methodologies and Mechanisms of Realization of Regional Investitive Policy on the Basis of Interaction of Regional Municipal Power and Business Structures // Internet-Journal “SCIENTOLOGY”.* V.8, N3 (2016) <http://naukovedenie.ru/PDF/28EVN316.pdf>
17. Khodos D. V., Ivanov S. G., Dyachenko O. G. *Economic Mechanism of Regional AIC Development // Bulletin of Krasnoyarsk State Academy of Management.* – 2013, N12. – pp. 24-28
18. Tskhurbayeva F.H., Farniyeva I. T. *Organizational-Economic Mechanism of Management with AIC Enterprises // Economic Bulletin of Rostov State University.* 2009, V.7, N2 (part 3). – pp. 151 – 154
19. Chalenko A. Yu. *On Notional Non-Definiteness of the Term “Mechanism in Economy Researches // Economy of Industry.* 2010, N3 (51). – pp. 26-33. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatiynoy-neopredelennosti-termina-mehanizm-v-ekonomicheskikhissledovaniyah>
20. Hurwicz Leonid, Reiter Stanley. *Designing Economic Mechanisms.* Cambridge University Press, 2006. -344 p.